

# ҚОНУНИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

## ДАР БОРАИ БУЧЕТИ ДАВЛАТИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2016

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2015, №11, мод. 978; Қонуни ҔТ аз 09.06.2016 с., № 1321; аз 04.07.2016 с., № 1322)

### Моддаи 1. Ҳаҷми умумии даромади Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳаҷми умумии Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2016 аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағузорӣ ба маблағи 18305842 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад, аз ҷумла:

- даромади Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби воридоти андозию гайриандозӣ ва грантҳо 13938178 ҳазор сомонӣ, аз онҳо:

воридоти андозӣ	- 12522793 ҳазор сомонӣ;
сомонӣ;	
воридоти гайриандозӣ - 1067385 ҳазор сомонӣ;	
грантҳо барои дасттирии бучет аз ҳисоби ташкилотҳои байнамилалӣ	
молиявӣ	- 348000 ҳазор сомонӣ;
- бучети лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ бо ҷалби захираҳои молиявии берунӣ	- 3429512 ҳазор сомонӣ;
аз онҳо:	
қарзҳо	- 2046831 ҳазор сомонӣ;
грантҳо	- 1382681 ҳазор сомонӣ;
- маблағҳои маҳсуси ташкилотҳои бучетӣ	- 938152 ҳазор сомонӣ.

### Моддаи 2. Ҳаҷми умумии харочоти Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳаҷми умумии харочоти Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2016 ба маблағи 18594441 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад, аз ҷумла барои маблағузории:

- мақомоти ҳокимиюти давлатӣ ва идоракунӣ	- 1035946 ҳазор сомонӣ;
- маориф	- 3146229 ҳазор сомонӣ;
- тандурустӣ	- 1263882 ҳазор сомонӣ;
- ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ	- 3098037 ҳазор сомонӣ;
- ҷорабиниҳои фарҳангии оммавӣ ва солимгардонӣ	- 825316 ҳазор сомонӣ;
- ҳоҷагии манзилию коммуналӣ, ҳифзи муҳити зист ва ҳоҷагии ҷангӣ	- 661830 ҳазор сомонӣ;
- комплекси сӯзишворию энергетикӣ	- 4069007 ҳазор сомонӣ;
- соҳаи кишоварзӣ, заминсозӣ ва ҳоҷагии об	- 430204 ҳазор сомонӣ;
- истихроҷ ва коркарди кандаҳиҳои фоиданок, саноати истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ ва соҳтмон	- 121156 ҳазор сомонӣ;
- нақлиёт ва коммуникатсия	- 864484 ҳазор сомонӣ;
- дигар соҳаҳои иқтисодӣёт ва хизматрасонӣ	- 38376 ҳазор сомонӣ;
- харочоти дигар	- 1569069 ҳазор сомонӣ.

### Моддаи 3. Ҳаҷми умумии касри Бучети давлатӣ ва манбаъҳои пӯшонидани он

1. Андозаи ниҳоии ҳаҷми умумии касри Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2016 ба андозаи 0,5 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ё ба маблағи 288599 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад.

2. Манбаи пӯшонидани касри бучет ба таври зайл муайян карда шавад:

- даромад аз ҳусусигардонӣ ва истифодаи моликияти давлатӣ	- 25000 ҳазор сомонӣ;
- даромад аз фурӯши векселҳои ҳазинадорӣ	- 90000 ҳазор сомонӣ;
- аз ҳисоби депозитҳои бучети ҷумҳуриявӣ, иҷрои барзиёди нақшай даромади бучет, қарзҳо (грантҳо) аз ташкилотҳои байнамилалӣ молиявӣ ва	

Фонди авруосиёгии стабилизатсия ва рушд - 173599 ҳазор сомонӣ.

3. Маблағузории пардоҳти қарзи асосии берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 1,4 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ё ба маблағи 818379 ҳазор сомонӣ, аз ҷумла аз ҳисоби харочоти ҷории бучети

чумхурияйв 409782 ҳазор сомонӣ ва аз ҳисоби депозитҳои бучети чумхурияйв ба 1 январи соли 2016 дар Бонки миллии Тоҷикистон ҷойгиркунонидашуда, Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисодиёт, барориши векселҳои давлатӣ, ҷалби қарзҳои (грантҳои) ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ ва маблагҳои баргардонидашуда аз рӯи созишномаҳои зерқарзӣ 408597 ҳазор сомонӣ муайян карда шавад.

4. Маблагузории хизматрасонии қарзи дохилии Чумхурии Тоҷикистон ба андозаи 177645 ҳазор сомонӣ, аз ҷумла аз ҳисоби ҳароҷоти ҷории бучети чумхурияйв 78635 ҳазор сомонӣ, аз ҳисоби депозити бучети чумхурияйв дар Бонки миллии Тоҷикистон ба 1 январи соли 2016 ҷойгиркунонидашуда, Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисод 59010 ҳазор сомонӣ ва аз ҳисоби баргардонидани қарзҳои Ҷамъияти саҳомии кӯшодаи «Агронвестбонк» ба суратҳисоби Вазорати молияи Чумхурии Тоҷикистон 40000 ҳазор сомонӣ муайян карда шавад.

#### **Моддаи 4. Ҳаҷми умумии даромад ва ҳароҷоти бучети чумхурияйв**

Бучети чумхурияйв барои соли 2016 аз рӯи даромад ба маблағи 8150977 ҳазор сомонӣ, аз рӯи ҳароҷот ба маблағи 8430489 ҳазор сомонӣ ва касри он ба маблағи 279512 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

#### **Моддаи 5. Даромади бучети чумхурияйв аз рӯи манбаъҳои даромад**

Дар бучети чумхурияйв барои соли 2016 воридоти даромад аз ҳисоби субъектҳои ҳоҷагидорӣ дар қаламрави Чумхурии Тоҷикистон қарордошта ба маблағи умумии 8150977 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад, аз ҷумла:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| - андоз аз арзиши иловашуда                         | - 4620839 ҳазор сомонӣ; |
| - аксизҳо   | - 356000 ҳазор сомонӣ;  |
| - андоз аз фурӯши нахи пахта ва алюминийи аввалия   | - 114008 ҳазор сомонӣ;  |
| - андоз барои захираҳои табииӣ                      | - 60450 ҳазор сомонӣ;   |
| - андоз аз фоида                                    | - 240248 ҳазор сомонӣ;  |
| - андоз аз даромад                                  | - 507187 ҳазор сомонӣ;  |
| - боҷи гумруқӣ                                      | - 684670 ҳазор сомонӣ;  |
| - андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард | - 225422 ҳазор сомонӣ;  |
| - даромадҳои дигари ғайриандозӣ                     | - 994153 ҳазор сомонӣ;  |
| - грантҳои ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ        | - 348000 ҳазор сомонӣ.  |

#### **Моддаи 6. Ҳароҷоти бучети чумхурияйв аз рӯи гурӯҳбандии вазифавӣ**

Ҳароҷоти бучети чумхурияйв барои соли 2016 аз рӯи гурӯҳбандии вазифавӣ ба андозаҳои зерин тасдиқ карда шавад:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| Маблагузории бахши ҳокимияти давлатӣ ва идорақунӣ<br>аз ҷумла: | - 702048 ҳазор сомонӣ, |
| - мақомоти иҷроия ва қонунгузорӣ                               | - 172118 ҳазор сомонӣ; |
| - сиёсати молиявӣ ва андозию бучетӣ                            | - 104946 ҳазор сомонӣ; |
| - фаъолияти сиёсати берунӣ                                     | - 188875 ҳазор сомонӣ; |
| - мақомоти дигари давлатӣ                                      | - 236109 ҳазор сомонӣ. |
| Маориф<br>аз ҷумла:  | - 554685 ҳазор сомонӣ, |
| - таҳсилоти умумӣ  | - 117804 ҳазор сомонӣ; |
| - таҳсилоти қасбӣ  | - 351452 ҳазор сомонӣ; |
| - фаъолияти дигар дар соҳаи маориф                             | - 85429 ҳазор сомонӣ.  |
| Тандурустӣ<br>аз ҷумла:  | - 215197 ҳазор сомонӣ, |
| - беморхонаҳо  | - 118445 ҳазор сомонӣ; |
| - марказҳои саломатӣ   | - 4663 ҳазор сомонӣ;   |
| - ҳифзи саломатии аҳолӣ  | - 22659 ҳазор сомонӣ;  |
| - фаъолияти дигар дар соҳаи тандурустӣ                         | - 69430 ҳазор сомонӣ.  |
| Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ<br>аз ҷумла:                 | - 437648 ҳазор сомонӣ, |
| - суғуртаи иҷтимоӣ   | - 268744 ҳазор сомонӣ; |
| - ҳифзи иҷтимоӣ  | - 35339 ҳазор сомонӣ;  |

- фаъолияти дигар дар соҳаи сугуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ - 133565 ҳазор сомонӣ.  
Фарҳанг ва варзиш - 288683 ҳазор сомонӣ,  
аз чумла:
    - чорабиниҳо оид ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш - 4231 ҳазор сомонӣ;
    - муассисаҳои фарҳангию маърифатӣ - 57137 ҳазор сомонӣ;
    - воситаҳои аҳбори омма - 95539 ҳазор сомонӣ;
    - фаъолияти дигар дар соҳаи фарҳанг ва варзиш - 131776 ҳазор сомонӣ.
  - Хоҷагии манзилию коммуналий, муҳити зист ва хоҷагии ҷангал - 85791 ҳазор сомонӣ.
  - Комплекси сӯзишворию энергетикий - 2026195 ҳазор сомонӣ.
  - Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор - 124995 ҳазор сомонӣ,
- аз чумла:
- барои рушди муносибатҳои лизингӣ ва таъсису мукаммал намудани марказҳои хизматрасонӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумхурӣ - 15000 ҳазор сомонӣ;
  - чорабиниҳои зиддиэпизоотикий - 2500 ҳазор сомонӣ;
  - хизматрасониҳои дигар дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор - 107495 ҳазор сомонӣ.
- Саноат ва соҳтмон - 127025 ҳазор сомонӣ.
- Нақлиёт ва коммуникатсия - 128417 ҳазор сомонӣ.
- Фаъолияти дигари иқтисодӣ ва хизматрасониҳо - 38001 ҳазор сомонӣ.
- Ҳарочоте, ки ба категорияҳои дигар доҳил карда нашудаанд - 2424922 ҳазор сомонӣ,
- аз чумла:
- амалиётҳо бо уҳдадориҳои қарзии давлатӣ - 758672 ҳазор сомонӣ;
  - аз онҳо:
    - амалиётҳо бо уҳдадориҳои қарзии доҳилии давлатӣ - 78635 ҳазор сомонӣ;
    - амалиётҳо бо уҳдадориҳои қарзии берунии давлатӣ - 680037 ҳазор сомонӣ;
  - ҳарочоти шаҳри Душанбе барои амалий намудани вазифаҳои пойтаҳҳо - 11000 ҳазор сомонӣ.
  - Фонди ҳарочоти пешбининашудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон - 67951 ҳазор сомонӣ.
  - Ҳарочоти дигаре, ки аз рӯи соҳаҳои иқтисодиёт гурӯҳбандӣ нашудаанд - 1587299 ҳазор сомонӣ.

#### **Моддаи 8. Ҳарочоти буҷети ҷумҳурияйӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ**

Дар соли 2016 ҳарочоти вазорату идораҳо, ташкилотҳо аз ҳисоби буҷети ҷумҳурияйӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ дар ҳаҷми зерин муқаррар карда шавад:

Ҳарочот - 8430489 ҳазор сомонӣ,

аз чумла:

музди меҳнат - 1174758 ҳазор сомонӣ;

маблағчудокуниҳои андозӣ - 179348 ҳазор сомонӣ;

ҳариди мол ва хизматрасониҳо - 2016579 ҳазор сомонӣ;

аз онҳо:

- пардоҳти хизматрасониҳои коммуналӣ - 73653 ҳазор сомонӣ;

- пардоҳти хизматрасонии алоқа - 56842 ҳазор сомонӣ;

- ҳариди таҷҳизот ва хизматрасонӣ - 1886084 ҳазор сомонӣ;

хизматрасонии қарзҳои доҳилӣ ва беруна - 758672 ҳазор сомонӣ;

аз онҳо:

- пардоҳти фоизҳои қарзи доҳилӣ - 78635 ҳазор сомонӣ;

- пардоҳти қарзи берунии асосӣ - 409781 ҳазор сомонӣ;

- пардоҳти фоизҳои қарзи берунии асосӣ - 270256 ҳазор сомонӣ.

Кумаки молиявӣ (субсидия) ва интиқоли маблағҳои дигари ҷорӣ (трансферт) - 1567000 ҳазор сомонӣ,

аз чумла:

- кумаки молиявӣ (субсидия) - 84379 ҳазор сомонӣ;

- интиқоли маблағ (трансферт) - 1080262 ҳазор сомонӣ;

- пардоҳти нафақа - 167333 ҳазор сомонӣ;

- дигар кумакпулиҳои иҷтимоӣ - 235026 ҳазор сомонӣ.

Амалиётҳо бо дороиҳо ва уҳдадориҳо - 2734132 ҳазор сомонӣ,

аз чумла:

- маблағгузории асосии мутамарказ - 2610101 ҳазор сомонӣ;

- хариди мошинҳо ва таҷҳизот - 64596 ҳазор сомонӣ;
- дороиҳои дигари гайримолиявӣ - 53385 ҳазор сомонӣ;
- хариди дороиҳои молиявии доҳилӣ - 6050 ҳазор сомонӣ.

#### **Моддаи 9. Фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2016 ба маблағи 271804 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

#### **Моддаи 10. Мусоидати молиявии (субвенсияи) аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷетҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилояти Ҳатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ чудошаванда**

1. Ҳаҷми маблағи мусоидати молиявии (субвенсияи) аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷетҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилояти Ҳатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ чудошаванда ба маблағи 876261 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад, аз ҷумла барои:

- Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон - 168177 ҳазор сомонӣ;
- вилояти Ҳатлон - 529190 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Варзоб - 13504 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Раҷт - 36798 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Ҷиргатол - 27184 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Нурабод - 24815 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Тавилдара - 15673 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Тоҷикобод - 16672 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Файзобод - 21544 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Шаҳринав - 15670 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Ҳисор - 2870 ҳазор сомонӣ;
- шаҳри Турсунзода - 4164 ҳазор сомонӣ.

2. Мусоидати молиявии (субвенсияи) аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилояти Ҳатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ барои мувозинати қисми даромад ва қисми харочот, аз рӯи иҷрои воқеии буҷети ҷумҳуриявӣ чудо карда шавад.

#### **Моддаи 11. Маблағи нақди гардони ҳазинавии буҷети ҷумҳуриявӣ**

Маблағи нақди гардони ҳазинавии буҷети ҷумҳуриявӣ ба 1 январи соли 2017 ба маблағи 211651 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

#### **Моддаи 12. Ҳаҷми умумии даромад ва харочоти буҷетҳои маҳаллӣ**

1. Дар соли 2016 ҳаҷми умумии буҷетҳои маҳаллӣ аз рӯи даромад бо дарназардошти мусоидати молиявие (субвенсияе), ки аз буҷети ҷумҳуриявӣ чудо карда мешавад, ба маблағи 4963462 ҳазор сомонӣ, харочот ба маблағи 4972550 ҳазор сомонӣ ва қасри буҷет ба маблағи 9088 ҳазор сомонӣ, аз ҷумла буҷети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон 1130 ҳазор сомонӣ, вилояти Ҳатлон 6602 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Варзоб 160 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Раҷт 267 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Ҷиргатол 179 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Нурабод 160 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Тавилдара 96 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Тоҷикобод 108 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Файзобод 194 ҳазор сомонӣ ва ноҳияи Шаҳринав 192 ҳазор сомонӣ муайян карда шавад.

2. Қасри буҷетҳои маҳаллӣ дар соли 2016 аз ҳисоби таъмини иҷрои барзиёдии даромад ва маблағҳои озоде, ки ба ҳолати 1 январи соли 2016 ба вуҷуд меоянд, пӯшонида мешавад.

#### **Моддаи 13. Таносуби воридоти андозӣ ва ғайриандозӣ ба буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ**

1. Дар соли 2016 ба буҷети ҷумҳуриявӣ даромади андозӣ ва ғайриандозии зерин ворид карда шавад:

- андоз аз фурӯши нахи пахта ва алюминий аввалия 100 фоиз;
- бочи гумрукӣ 100 фоиз;
- андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз, ки ба воситаи мақомоти гумрук ворид мешавад 100 фоиз;

- дигар пардохтҳои ҳатмӣ ва даромадҳои ғайриандозии умумидавлатӣ (инчунин мучозоти ҷаримавии онҳо), хироҷи ҳаракати воситаҳои нақлиёти автомобилии ҳориҷӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон 100 фоиз;

- аз Ширкати саҳомии холдингии кӯшодаи «Барқи Тоҷик» - андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард, андоз аз фоида, инчунин андозҳо барои захираҳои табии (роялти барои об) аз Неругоҳи барқи обии «Сангтӯда - 1» 100 фоиз;

- аз Корхонаи воҳиди давлатии «Ширкати Алюминийи Тоҷик» - андоз аз арзиши иловашуда 100 фоиз;

- аз Корхонаи воҳиди давлатии «Роҳи оҳани Тоҷикистон» ва Ҷамъияти саҳомии кӯшодаи «Тоҷиктелеком» - андоз аз арзиши иловашуда ва андоз аз фоида 100 фоиз;

- аз Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» - андоз аз фоида 100 фоиз;

- аз марказҳои идораи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, намояндагиҳои дипломатӣ, консулгариҳо ва шахсони ба онҳо баробаркардашуда - андоз аз даромад 100 фоиз;

- аз ширкатҳои алоқаи мобилий (ба истиснои ҶСК «Тоҷиктелеком») - андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз 100 фоиз;

- аз Бонки миллии Тоҷикистон - андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз даромад, андоз аз фоида ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ 100 фоиз;

- пардохти бонуси обунавии яккаратаи истифодабарандагони сарватҳои зеризаминиӣ аз ҳисоби истихроҳи маъданҳои фоиданок (ба ғайр аз қанданиҳои фоиданоки маъмулӣ, обҳои зеризаминиӣ ва лойқаҳои табобатӣ) 100 фоиз.

2. Дар соли 2016 ҳиссаҷудокуни маблағ аз андозҳо ва даромадҳои умумидавлатӣ, ки аз андозсупорандагони дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордошта ворид мегардад, ба буҷети ҷумҳурияйӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ аз рӯи таносубҳои (фоизҳои) зерин тасдиқ карда шавад:

- андоз аз арзиши иловашуда:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳрҳои Душанбе, Ваҳдат ва Рогун) 100 фоиз;

аз шаҳри Душанбе - 45 фоиз ба буҷети шаҳр ва 55 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;

аз шаҳри Ваҳдат - 55 фоиз ба буҷети шаҳр ва 45 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;

аз шаҳри Рогун - 53 фоиз ба буҷети шаҳр ва 47 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;

- андоз аз фоида:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳрҳои Душанбе) - 100 фоиз;

аз шаҳри Душанбе - 70 фоиз ба буҷети шаҳр ва 30 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;

- андоз аз даромад:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз вилояти Суғд, шаҳрҳои Душанбе, Ваҳдат, Рогун ва ноҳияи Рӯдакӣ) - 100 фоиз;

аз вилояти Суғд - 70 фоиз ба буҷети вилоят ва 30 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;

аз шаҳри Душанбе - 50 фоиз ба буҷети шаҳр ва 50 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;

аз шаҳри Ваҳдат - 70 фоиз ба буҷети шаҳр ва 30 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;

аз шаҳри Рогун - 100 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;

аз ноҳияи Рӯдакӣ - 87 фоиз ба буҷети ноҳия ва 13 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;

- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз вилояти Суғд ва шаҳри Душанбе) 100 фоиз;

аз вилояти Суғд - 57 фоиз ба буҷети вилоят ва 43 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;

аз шаҳри Душанбе - 39 фоиз ба буҷети шаҳр ва 61 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;

- аксизҳо:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо 100 фоиз;

- низомҳои маҳсуси андозбандӣ:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо 100 фоиз;

- андозҳои маҳаллӣ, пардохтҳои дигари ҳатмии маҳаллӣ ва воридоти дигари ғайриандозии маҳаллӣ:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо 100 фоиз.

3. Воридоти андозӣ, ки ба буҷети ҷумҳурияйӣ аз шаҳри Душанбе аз нақшай тасдиқгардида барзиёд доҳил шудааст, ба буҷети шаҳри Душанбе гузаронида мешавад.

**Моддаи 14. Буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа**

1. Бучети сұғуртаи иңтимоій ва нафақа барои соли 2016 аз рӯи даромад ба маблаги 2634367 ҳазор сомонӣ, аз ҳисоби андози иңтимоій ба маблаги 2569367 ҳазор сомонӣ ва мусоидати молиявӣ (субвенсия) аз ҳисоби бучети ҷумхурияйӣ ба маблаги 65000 ҳазор сомонӣ ва ҳарочот ба маблаги 2634367 ҳазор сомонӣ, мувофиқи замимаи 2 тасдиқ карда шавад.

2. Дар соли 2016 даромади бучети сұғуртаи иңтимоій ва нафақа аз ҳисоби андози иңтимоій, ҳарочоти он барои пардохти нафақа ва кумакпулиҳои иңтимоій дар Вилояти Мұхтори Құхистони Бадаҳшон, вилоятхо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумхурий ва ҳаҷми мусоидати молиявӣ (субвенсия), ки ба вилоят ва шаҳру ноҳияҳои ҷумхурий чудо карда мешавад, мувофиқи замимаи 3 тасдиқ карда шавад.

3. Дар соли 2016 ҳисса-чудокуни маблаг аз андози иңтимоій, ки аз андоз-супорандагони дар қаламрави Ҷумхурии Тоҷикистон қарордошта ворид мешавад, барои пардохти нафақа ва кумакпулиҳои иңтимоій аз рӯи таносуби (фоизҳои) зерин тасдиқ карда шавад:

- аз Корхонаи воҳиди давлатии «Ширкати Алюминийи Тоҷик» 100 фоиз ба суратҳисоби Агентии сұғуртаи иңтимоій ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон;

- дар шаҳри Душанбе 32 фоиз ба суратҳисоби Раёсати Агентии сұғуртаи иңтимоій ва нафақаи шаҳр ва 68 фоиз ба Агентии сұғуртаи иңтимоій ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон;

- дар шаҳри Роғун 22 фоиз ба суратҳисоби шуъбаи Агентии сұғуртаи иңтимоій ва нафақаи шаҳр ва 78 фоиз ба суратҳисоби Агентии сұғуртаи иңтимоій ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон;

- дар Вилояти Мұхтори Құхистони Бадаҳшон, вилоятхо ва дигар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумхурий 100 фоиз ба суратҳисоби раёсат ва шуъбаҳои даҳлдори Агентии сұғуртаи иңтимоій ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон.

#### **Моддаи 15. Имтиёзҳои андозӣ барои корхонаю ташкилотҳои алоҳида дар соли 2016**

1. Дар соли 2016 барои воридоти гандум (ба истиснои воридоти гандум барои истеҳсоли молҳои зераксизӣ), *таҳвали гандум, инчунин фурӯши маҳсулоти аз гандум коркардишуда* андоз аз арзиши иловашуда ба меъёри 10 фоиз муқаррар карда шавад. *Баҳисобгирии андоз аз арзиши иловашудае, ки ҳангоми хариди (воридоти) дигар молу маҳсулоти (кору ҳизматрасониҳои) барои таҳвали минбаъдан гандум ва (ё) коркард ва фурӯши маҳсулоти аз гандуми коркардишуда истифодашаванд паҳдохта шудааст, наметавонад аз 10 фоиз зиёд бошад* (Қонуни ҶТ аз 09.06.2016 с., № 1321).

2. Дар соли 2016 воридоти нақлиёти коммуналию мусоифиркашонӣ ва ёрии таъцилий, ки номгӯй ва миқдори онҳо аз тарафи Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон тасдиқ гардида, аз ҳисоби бучети шаҳри Душанбе харидорӣ мешаванд ва барои пурра намудани парки нақлиёти мусоифиркашонӣ ва беҳтар гардонидани таъминоти соҳаи тандурустии шаҳри Душанбе равона мегарданд, ҳамчунин воридоти гази табиий ва барқ аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд.

3. Воридоти мазути камсулфур барои эҳтиёҷоти Ҷамъияти саҳомии шакли күшодаи «Маркази барқу гармидиҳӣ»-и шаҳри Душанбе, ки миқдори он аз тарафи Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад, аз андоз аз арзиши иловашуда, аксизҳо ва бочи гумrukӣ озод карда мешаванд.

4. Дар соли 2016 қисмҳои эҳтиёҷӣ ва ҷузъҳои алоҳидаи барои васлкунии тракторҳо ва мошинҳои кишоварзӣ таъйингардида, ки барои Ҷамъияти муштараки саҳомии пӯшидаи «ТоҷИрон» ворид мегарданд ва таҳвали тракторҳо, комбайнҳо ва мошинолоти кишоварзии истеҳсоли Ҷамъияти муштараки саҳомии пӯшидаи «ТоҷИрон» аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумrukӣ озод карда мешаванд.

5. Дар соли 2016 иҷрои кор ва ҳизматрасонии фармоишгарон ва пудратчиёни асосӣ оид ба соҳтмони: мемонхонаи «Исмоили Сомонӣ», воқеъ дар хиёбони Рӯдакии шаҳри Душанбе ва муассисаҳои таълими: барои 1200 ҷойи нишаст дар маҳаллаи 104, ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, барои 1200 ҷойи нишаст дар деҳаи Элоки Ҷамоати деҳоти «Қалъаи Дашт»-и ноҳияи Файзобод, барои 640 ҷойи нишаст дар деҳаи Гулбуттаи ноҳияи Рӯдакӣ, барои 640 ҷойи нишаст дар деҳаи Чиртаки шаҳри Ваҳдат, барои 640 ҷойи нишаст дар мавзеи «Данғараи боло»-и ноҳияи Данғара, соҳтмон ва азnavtaъмиркуни 20 км. роҳи автомобилгард дар ноҳияи Данғара аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва андоз аз фоида озод карда мешаванд.

Воридоти мол аз ҷониби фармоишгарон ва пудратчиёни асосӣ барои соҳтмони иншоотҳои мазкур тибқи номгӯй ва дар ҳаҷми тасдиқнамудаи Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумrukӣ озод карда мешаванд.

6. Дар соли 2016 иҷрои корҳои соҳтмонӣ (аз ҷумла соҳтмони нақбу пулҳо ва корҳои лоиҳавию ҷустуҷӯй) ва воридоти молу масолеҳ барои соҳтмони хатти нави роҳи оҳани Душанбе - Қўргонтеппа (қитъаи Ваҳдат - Ёвон, азnavsозии фосилаҳои Роҳатӣ - Ваҳдат - Ёвон) аз андоз аз арзиши иловашуда ва

бочи гумрукӣ озод карда мешаванд. Номгӯй ва миқдори молу маводи соҳтмониро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд.

7. Қисми фаъолияти корхонаҳои дар минтақаи Ҳатлон ҷойгирбудаи Корхонаи воҳиди давлатии «Роҳи оҳани Тоҷикистон» (пойгоҳи вагонҳои боркашонии шаҳри Сарбанд, қитъаи роҳи Қўргонтеппа, истоҳи роҳи оҳани Қўргонтеппа, Қўлоб, Қурбоншаҳид, Олимтой, Данғара, Санѓӯда, Ёвон, Чалолиддини Румӣ, Бурёбоф, Қубодиён, Шаҳритуз, Ҳошадӣ, пойгоҳи гардиши локомотивии Қўргонтеппа, қитъаи алоқа ва муҳобироти Ҳатлон, қитъаи барқрасонии Ҳатлон, қитъаи Корхонаи воҳиди «Мусоғирбар»-и Ҳатлон), ки бевосита ба хизматрасонии минтақаи роҳи оҳани Ҳошадӣ - Қўргонтеппа - Қўлоб тааллук дорад, аз пардоҳти андозҳо аз молу мулки ғайриманқул, аз воситаҳои нақлиёт, аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва андоз аз фоида озод карда мешаванд.

8. Дар соли 2016 воридоти ангишт ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миқдори 7200 тонна барои қонеъ гардонидани талаботи шахсони воқеюн ҳуқуқии ноҳияи Мурғоби Вилояти Муҳтори Қўҳистони Бадаҳшон *ва дарахтон, гулӯ буттаҳои ороишӣ аз ҷониби Агентии заҳираҳои моддии давлатии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон* аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод карда мешавад (**Қонуни ҶТ аз 09.06.2016 с., № 1321**).

9. Дар соли 2016 иҷрои кор ва хизматрасонии фармоишгар ва пудратчии асосӣ оид ба соҳтмони Театри миллии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе аз пардоҳти андозҳо аз арзиши иловашуда, аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва андоз аз фоида озод карда мешаванд.

10. Дар соли 2016 ба маблағи қарзи андозҳои Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Сангтӯда-1», ки аз ҳисоби таҳвили қувваи барқ ба Ширкати саҳомии холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик» ба вучуд омадааст, фоизҳое, ки тибқи моддаи 73 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардидаанд, ҳисоб карда нашаванд.

11. Ҳисоб ва пардоҳти андоз аз фурӯши наҳи пахта бекор карда шуда, бар ивази он боҷи содиротӣ барои наҳи пахта ба андозаи 10 фоиз аз арзиши гумрукии наҳи пахтаи содиротшаванд муқаррар карда шавад (**Қонуни ҶТ аз 09.06.2016 с., № 1321**).

12. Барои корхонаҳои соҳтмонӣ, муассисаҳои таълимӣ (ба истиснои муассисаҳои давлатии дар банди 6) қисми 2 моддаи 169 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон нишондодашиуда) ва корхонаҳои ҳӯроки умумӣ меъёри настқардашиудаи андоз аз арзиши иловашуда ба авдоҳаи 5 фоиз (ба истиснои воридоти андозбандишаванд) муқаррар карда шуда, ҳисобкунӣ ва пардоҳти он мутобиқи муқаррароти моддаи 181 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда шавад (**Қонуни ҶТ аз 09.06.2016 с., № 1321**).

13. (На барои нашр) (**Қонуни ҶТ аз 09.06.2016 с., № 1321**).

14. Воридоти маснуоти заргарӣ аз андоз аз арзиши иловашуда, аксиз ва боҷи гумrukӣ озод карда шуда, бар ивази онҳо пардоҳти маҳсуси гумrukӣ ба андозаи зерин муқаррар карда шавад:

- барои воридоти 1 (як) грамм маснуоти заргарӣ аз металли тилло 18,0 сомонӣ;
- барои воридоти 1 (як) грамм маснуоти заргарӣ аз металли нуқра 3,06 сомонӣ (**Қонуни ҶТ аз 04.07.2016 с., № 1322**).

**Моддаи 16. Ҳиссагузорӣ ба Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисодиёт аз ҳисоби иҷрои барзиёди даромади буҷетҳои ҷумҳурияйӣ ва маҳаллӣ**

Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2016 аз иҷрои барзиёди қисми даромади буҷетҳои тасдиқшудаи Вилояти Муҳтори Қўҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои дигар ва иҷрои барзиёди қисми даромади буҷети тасдиқшудаи ҷумҳурияйӣ 20 фоизи маблағ ба Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисодиёт равона карда мешавад.

**Моддаи 17. Муқаррарот оид ба ҷойгиркуни депозитҳои буҷети ҷумҳурияйӣ дар бонкҳо**

Дар соли 2016 бо мақсади зиёд намудани даромади буҷет маблағҳои озоди буҷети ҷумҳурияйӣ, ки ба 1 январи соли 2016 ба вучуд омадаанд, бо фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун депозитҳо дар бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳлати кӯтоҳ дар давоми соли буҷетӣ ҷойгир карда шаванд.

**Моддаи 18. Моддаҳои ҳимояшаванди Буҷети давлатӣ**

1. Дар соли 2016 ба моддаҳои ҳимояшавандай харочот музди меҳнат, маблагӯдокуниҳои андозӣ барои суғуртаи иҷтимоӣ, идрорпӯлӣ, нафақа, кумакпӯлӣ, ҷубронпӯлӣ ва пардоҳти хизматрасониҳои коммуналий доҳил карда шаванд.

2. Дар сурати зарурат ва мавҷуд будани сарфа аз рӯи моддаҳои даҳлдори харочот, дар ҳолати набудани қарз аз рӯи онҳо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳторҳои маҳаллии он метавонанд бо тартиби муқарраргардида ба нақшай тасдиқшудаи моддаҳои харочот тафйироти даҳлдор ворид намоянд.

#### **Моддаи 19. Воридот ба Буҷети давлатӣ аз ҳисоби маблағҳои маҳсуси ташкилотҳои буҷетӣ ва муқаррарот оид ба харочоти маблағҳои маҳсус**

1. Маблағҳои маҳсуси вазоратҳо, идораҳо, ташкилотҳои аз ҳисоби Буҷети давлатӣ маблағузоришаванд дар даромаду харочоти ташкилотҳои даҳлдори буҷетӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. Ҳамзамон 35 фоизи маблағҳои маҳсуси Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 20 фоизи маблағҳои маҳсуси Ҳадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт, 5 фоизи маблағи маҳсуси муассисаҳои таълими томактабӣ, таҳсилоти умумӣ, ибтидой ва миёнаи қасбӣ, муассисаҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, 10 фоизи маблағҳои маҳсуси муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ ва дигар муассисаҳои соҳаи маориф, илм, фарҳанг, дастгоҳҳои марказӣ ва соҳтори Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати энергетика ва заҳираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, 15 фоизи маблағҳои маҳсуси дигар муассиса ва ташкилотҳои буҷетӣ, ба истиснои маблағҳои грантӣ ва сарпарастӣ, ҳар семоҳа ба буҷети даҳлдор ворид карда мешаванд.

2. Ба муассисаҳои буҷетӣ истифодаи маблағҳои маҳсус (ба истиснои маблағҳои грантӣ ва сарпарастӣ) берун аз низоми ҳазинадорӣ манъ аст.

3. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сурати аз ҳаҷми маблағи дар Буҷети давлатӣ тасдиқшуда кам ва ё зиёд ворид гардидан маблағҳои маҳсуси муассисаҳои буҷетӣ мутаносибан дар сметai даромад ва харочоти онҳо ва дар қисми даромад ва харочоти Буҷети давлатӣ метавонад тафйироти даҳлдор ворид намояд.

4. Дар соли 2016 дар сурати иҷро нагардидан даромади Буҷети давлатӣ маблағузории харочот, аз чумла пардоҳти музди меҳнати дар буҷет пешбинишудаи вазорату идораҳо ва ташкилотҳо, ки маблағҳои маҳсус доранд, аз ҳисоби ин маблағҳо амалӣ карда мешавад.

5. Дар соли 2016 дар сурати норасонии маблағҳои дар буҷет пешбинигардида барои пардоҳти хизматрасониҳо аз рӯи истифодабарии қувваи барқ, об ва дигар хизматрасониҳои коммуналий вазорату идораҳо ва ташкилотҳо маблағҳои маҳсусро барои пардоҳти ин харочотҳо равона менамоянд.

6. Дар соли 2016 50 фоизи маблағи аз додани сертификат бадастовардаи Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маблағ аз истифодабарии заҳираҳои рақамгузории бадастовардаи Ҳадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даромади буҷети ҷумҳуриявӣ гузаронида шуда, 50 фоизи боқимондаи маблағ дар ихтиёри Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон монда, тибқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбандӣ карда мешавад.

7. Дар соли 2016 маблағе, ки аз ҳисоби хизматрасонии консулии Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндағиҳои дипломатӣ ва консулгариҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа ворид мегардад, баъди пардоҳт ба буҷет мутобиқи қисми 1 ҳамин модда дар сметai дарomадu харochoti idorahoi mazkӯr ба ҳисоб гирифта, барои маблағузории фаъолияти онҳо ва соҳтмони биноҳои маъмурӣ равона карда мешавад.

8. Бақияи маблағи буҷетӣ ва маблағи маҳсуси дар суратҳисобҳои намояндағиҳои дипломатӣ ва консулгариҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа, ки ба 1 январи соли 2016 ба вуҷуд омадааст, ба буҷети ҷумҳуриявӣ баргардонида намешавад ва ҳусусияти мақсаднок дошта, барои маблағузории харочоти буҷети соли 2016 пешбинishудa равона карда мешавад.

9. Дар соли 2016 дар сурати норасонии маблағҳои дар буҷет пешбинigaridiда барои нигоҳдории намояндағиҳои дипломатӣ, консулгариҳо ва намояндағиҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа, ки метавonad дар натиҷаи тафйирёбии қурби асъор ба миён ояд, пӯшонидани фарқияти он аз ҳисоби маблағҳои маҳсуси вазорату idorahoi daҳlдор amalӣ karда mешавad.

#### **Моддаи 20. Суратҳисоби маҳсуси заҳираҳои иловагии молиявӣ барои маблағузории соҳтмони иншооти муҳими давлатӣ**

1. Дар соли 2016 воридот ба суратхисоби маҳсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағузории соҳтмони иншооти муҳими давлатӣ ба андозаи 5 фоиз аз иҷрои барзиёдии қисми даромади буҷетҳои тасдиқшудаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳо, инчунин 10 фоизи маблағи маҳсуси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 5 фоизи маблағи маҳсуси муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои доҳилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳадамоти шинонномадиҳию бақайдгирии Вазорати корҳои доҳилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоту муассисаҳои Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ, ба истиснои муассисаҳои таълимии томактабӣ, таҳсилоти умумӣ, ибтидой ва миёнаи касбӣ, муассисаҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, муқаррар карда шавад. Ворид намудани маблағҳо ба суратхисоби маҳсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағузории соҳтмони иншооти муҳими давлатӣ бо тартиби муқарраргардида тибқи дастурамали аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқгардида амалӣ карда мешавад.

2. Ҳароҷоти маблағҳо аз суратхисоби маҳсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағузории соҳтмони иншооти муҳими давлатӣ бо фармоишҳои даҳлдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

#### **Моддаи 21. Имтиёзҳо барои хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар мақомоти қудратӣ**

1. Имтиёзи рафтуомад ба маҳали гузаронидани руҳсатӣ барои хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти корҳои доҳилий, прокуратура, гумruk, системаи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва идораҳои дигар, ки барои хизматчиёни онҳо дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин имтиёз пешбинӣ шудааст, як маротиба дар як сол дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқунанда пардоҳт карда мешавад.

3. Пардоҳти ҷубронпулӣ дар сурати бо амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати қазармавӣ гузаронидани хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои доҳилий, кормандони мақомоти дигар, ки дар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва амният иштирок мекунанд, дар доираи маблағе, ки тибқи Қонуни мазкур барои фонди музди меҳнат дар сметаҳои ҳароҷотии вазорату идораҳои даҳлдор тасдиқ шудааст, анҷом дода мешавад.

#### **Моддаи 22. Муқаррапот оид ба ҳавасманғардонии кормандон ва инкишофи заминай моддию техникии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Аз 1 январи соли 2016 барои ҳавасманғардонии кормандон ва инкишофи заминай моддию техникии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 30 фоизи маблағи умумии пинҳонкардашудаи (кам нишондодашуда) андоз, фоиз ва ҷарима аз рӯи онҳо, ба истиснои андози иҷтимоӣ, ки дар ҷараёни фаъолияти назоратӣ ошкор гардидаанд, ба Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 30 фоизи ҳироҷи гумrukӣ ба Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон равон карда мешаванд. Маблағҳои зикргардида бо тартиби марказонидашуда 100 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ ворид гардида, барои маблағузории тадбирҳои дар моддаи мазкур пешбинишуда истифода мешаванд ва тартиби дар моддаи 19 Қонуни мазкур пешбинигардида нисбат ба онҳо татбиқ намегардад.

#### **Моддаи 23. Андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо**

Аз 1 январи соли 2016 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷиҳати ҳисобкуни андоз, боч, дигар пардоҳтҳои ҳатмӣ, мӯҷозоти ҷаримавӣ, пардоҳтҳои иҷтимоӣ, инчунин барои ҳисобкуни ин ё он бузургиҳои арзишии ҳадди ниҳоӣ (поёнӣ ё болоӣ), ки мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда мешаванд, дар ҳаҷми 40 сомонӣ муқаррар карда шавад.

**Моддаи 24. Муқаррарот оид ба пардохти маблағ тибқи ҳалномаҳои суд ва ба буҷет ворид намудани ҷаримаҳо ва дигар пардохтҳо ҳангоми риоя накардани қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон**

1. Муқаррар карда шавад, ки ҳалномаҳои суд дар бораи рӯёнидани зарари моддию маънавӣ, ки аз тарафи кормандони мақомоти давлатӣ ҳангоми адои вазифаҳои хизматӣ расонида шудааст, аз ҳисоби маблағи сметаи ҳароҷоти онҳо амалӣ карда мешавад.

2. Муқаррар карда шавад, ки маблағи аз ҳисоби татбиқи чораҳои маҷбуруқунӣ барои риоя накардани қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла аз ҳисоби мусодираи молу мулӯ, ҷарима, пеня, ҷубронпӯлӣ, воридшуда ва ҳамчунин ҷуброни зарари молиявии дар натиҷаи риоя накардани интизоми молиявӣ ба буҷети ҷумҳурияй расондашуда ба даромади буҷети ҷумҳурияй гузаронида мешавад.

**Моддаи 25. Тасдиқи ҳисботот оид ба иҷрои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2014**

1. Ҳисботот оид ба иҷрои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2014 аз рӯи даромад ба маблағи 14427387 ҳазор сомонӣ, аз рӯи ҳароҷот ба маблағи 13190396 ҳазор сомонӣ бо барзиёдии даромад нисбат ба ҳароҷот ба маблағи 1236991 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

2. Ҳароҷоти воқеии Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2014 барои пардохти уҳдадориҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пардохти қарзи асосии берунӣ ба маблағи 472290 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

**Моддаи 26. Муқаррарот оид ба ворид намудани тағйирот ба Буҷети давлатӣ**

1. Дар мавриди барзиёд ё кам иҷро гардидан қисми даромади Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2016 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ба қисмҳои даромад ва ҳароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла ба қисмҳои даромад ва ҳароҷоти буҷети ҷумҳурияй барои соли 2016, мувоғиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» бе тағйир додани ҳаҷми касри буҷет тағйирот ворид намояд.

2. Бо сабаби тағйир ёфтани ҳаҷми истеҳсолот (кор ва хизматрасонӣ), андозаи нарҳ, заминай андозбандӣ, инҷунин тағйирёбии сохтории ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ, ки аз санадҳои меъёрии ҳуқуқии қабулнамудаи мақомоти давлатӣ бармеоянд, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қисмҳои даромад ва ҳароҷоти буҷетҳои даҳлдор тағйирот ворид намуда, бо тартиби муқарраргардида дар байнин буҷети ҷумҳурияй, буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа ва буҷетҳои маҳаллий ҳисобҳои байніҳамдигарӣ мегузаронад.

3. Мақомоти молия дар Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе чунин ҳисоби байніҳамдигариро метавонанд байнин буҷетҳои маҳаллии даҳлдор амалӣ намоянд.

**Моддаи 27. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур**

Қонуни мазкур аз 1 январи соли 2016 мавриди амал қарор дода шавад.

**Президенти  
Ҷумҳурии Тоҷикистон**

**Эмомалӣ РАҲМОН**

ш. Душанбе, 25 ноябрисоли 2015  
№ 1257

**ҚАРОРИ  
МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ  
МАҶЛИСИ ОЛИИ  
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**ОИД БА ҚАБУЛ КАРДАНИ ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**«ДАР БОРАИ БУЧЕТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2016»  
ВА НИШОНДИҲАНДАҲОИ БУЧЕТИ ДАВЛАТӢ БАРОИ СОЛҲОИ 2017-2018**

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2016» қабул карда шавад.

2. Нишондиҳандаҳои даромад ва харочоти Бучети давлатӣ барои:

- соли 2017 аз рӯи даромад ба маблағи 19514008 ҳазор сомонӣ, аз рӯи харочот ба маблағи 19841069 ҳазор сомонӣ ва касри буҷет ба маблағи 327061 ҳазор сомонӣ ё 0,5 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ;

- соли 2018 аз рӯи даромад ба маблағи 20464260 ҳазор сомонӣ, аз рӯи харочот ба маблағи 20830404 ҳазор сомонӣ ва касри буҷет ба маблағи 366144 ҳазор сомонӣ ё 0,5 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ тасдиқ карда шаванд.

Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи миёнамуҳлат қарорҳоеро, ки аз ҳисоби Бучети давлатӣ маблағузориро талаб менамоянӣ, дар доираи нишондиҳандаҳои муқаррарнамудаи харочоти Бучети давлатӣ барои солҳои 2016 -2018 қабул намояд. Ҳангоми пешниҳод намудани лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017» мувофиқи таѓирёбии нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ва тараққиёти соҳаҳои иқтисодиёт нишондиҳандаҳои Бучети давлатиро барои солҳои 2018-2019 аниқ намояд.

3. Кумитаҳои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи салоҳияти худ назорати иҷрои буҷетро ба роҳ монда, истифодаи мақсадноку самарабахши маблағҳои буҷетиро аз ҷониби маблағгирандагон таҳлил ва ҳангоми зарурат натиҷаи таҳлилро барои баррасӣ ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намоянд.

4. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- ҳаҷми умумии Бучети давлатии муқарраршудаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои соли 2016 аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағузорӣ ба маблағи 18305842 ҳазор сомонӣ ва ҳаҷми умумии харочот ба маблағи 18594441 ҳазор сомонӣ бо барзиёдии харочот нисбат ба манбаъҳои маблағузорӣ 288599 ҳазор сомонӣ барои иҷро қабул намояд;

- маблағузории ҷорабинҳои дар буҷети давлатӣ пешбинишударо дар доираи маблағҳои тасдиқшуда мутаносибан даромади воқеӣ таъмин намояд;

- бо мақсади кам кардани бақиятулӣ аз рӯи пардохти андозҳо ва пардохтҳои иҷтимоии солҳои гузашта, бо назардошти зарурati иҳтисor кардани қарзи муассисаҳои буҷетӣ аз корхонаҳо ва ташкилотҳо, ки то 1 январи соли 2016 ба вучуд омадааст, инчунин қарзи ташкилотҳои буҷетӣ аз рӯи андозҳо, бо тартиби муқарраргардида бетағайир додани иҷрои воқеии дарomad ва харочoti буҷet ҳисоббаробарқуниро байнӣ онҳо гузаронад;

- оид ба иҷрои Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2016 ҳар се моҳ ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот дихад;

- дар бораи истифодаи маблағҳои Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисод ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисботи солона пешниҳод намояд;

- тавассути воситаҳои ахбори омма ҳар се моҳ аз рафти иҷрои Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2016 маълумот дихад.

5. Ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад, ки:

- пӯшонидани касри буҷети ҷумҳуриявиро ба маблағи 90,0 млн. сомонӣ бо роҳи барориши векселҳои давлатии хазинадорӣ, инчунин ҷалби қарзҳои имтиёznok аз Фонди авруосиёғии стабилизатсиya ва рушд ва дигар ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ амалӣ намояд.

6. Бонки миллии Тоҷикистон:

- якҷоя бо Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк», Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бонкҳои тиҷоратии ҷумҳурий аз рӯи меъёрҳои муқаррарнамудаи моддаи 13 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2016» сари вақт ба буҷeti ҷумҳuриyavӣ va bуҷetҳои maҳalли гузarondani andozu daromadxoro taъmin namoad;

- аз рӯи амалиёти вобаста ба хизматрасонии уҳдадориҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати агенти Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон амал карда, иҷрои ҳисобу китоб ва пардохтҳоро оид ба уҳдадориҳои қарзи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъmin namoad;

- барои сари вақт иҷро кардани пардохтҳои асъории Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2016 мубодилаи маблағҳои буҷetiro ба асъори хориҷӣ мувофиқи дарҳости Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз rӯi kurb'i rasmiy bozori bainibonkii asъor taъmin namoad.

7. Назорати ичрои Қарори мазкур ба зиммаи Кумитаи Маҷлиси намояндағони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба иқтисод ва молия вогузор карда шавад.

**Раиси**

**Маҷлиси намояндағони**

**Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон**

**Ш. ЗУҲРОВ**

ш. Душанбе, 18 ноябри соли 2015,

№ 224